

Замима ба Фармоиши якчояи  
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ва Кумитаи андоз назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Номгӯи**  
намудҳои фаъолияти соҳибкории инфириodie, ки дар асоси патент амалӣ карда  
мешаванд ва андозаҳои индексатсияшудаи пардоҳт

(сомонӣ дар як моҳ)

№	Намуди фаъолият	Андоз аз даромад	Андози иҷтимоӣ	Маблағи патент
<b>Фурӯши молҳои ниёзи мардум</b>				
1.	Фурӯши яхмос, маҳсулоти қаннодӣ, асал, ҳама гуна шириниҳо, самбӯса, биринҷ ва меваи хушк	100,0	50,0	150,0
2.	Фурӯши мева, аз чумла ситрусиӣ, инчунин тарбуз, харбуза ва каду	78,0	39,0	117,0
3.	Фурӯши сабзавоти тару тоза, турушонидашуда, маҳсулоти ширӣ, тухм, гиёҳҳои худрӯи шифобаҳаш, донаи офтобпараст ва зира	56,0	28,0	84,0
4.	Фурӯши нӯшокиҳои гайриспиртӣ, квас, оби газнок, дӯғоб, чой ва ғулингоб	67,0	33,0	100,0
5.	Фурӯши нос	178,0	89,0	267,0
6.	Фурӯши гайристатсионарии нон, кулча ва маҳсулоти нонӣ, фурӯши патароқи ҷуворимакка ва биринҷ	44,0	23,0	67,0
7.	Фурӯши равған, моҳӣ (дар ҳама намуд), парранда ва ҳайвоноти хонагӣ, ҳӯрока ва қафасҳо барои онҳо, лавозимоти моҳигириӣ	67,0	33,0	100,0
8.	Фурӯши қисмҳои эҳтиётии воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти баркӣ дар растаҳо	133,0	89,0	222,0
9.	Фурӯши гайристатсионарии молҳои омехтаи ниёзи мардум ва маҳсулоти ҳӯрока дар растаҳо, аз чумла:			
	- дар растаи то 1м	44,0	23,0	67,0
	- дар растаи зиёда аз 1 м то 2м	88,0	45,0	133,0
	- дар растаи зиёда аз 2м то 3м	133,0	67,0	200,0
	- дар растаи зиёда аз 3м то 4 м	156,0	78,0	234,0
10.	- дар растаи зиёда аз 4м, вале на зиёда аз 20м (барои ҳар 1м зиёда аз 4м)	23,0	11,0	33,0
	Фурӯши молҳои омехта дар нуктаҳо ва биноҳои алоҳидаи статсионарии то 8м <sup>2</sup> (бидуни тақсимоти доҳили биноҳои калон ба якчанд нуктаҳои савдо):			

	- шахри Душанбе	222,0	112,0	334,0
	- шаҳрҳои Ҳуҷанд, Қўргонтеппа ва Қўлоб	178,0	89,0	267,0
	- марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо	112,0	56,0	168,0
	- берун аз марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо	88,0	45,0	133,0
11.	Фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои бадеии ҳалқӣ, маҳсулоти бофташуда (пашмӣ, намадӣ, пахтагӣ, абрешимӣ), гулдӯзӣ, зардӯзӣ, сандуксозӣ, гаҳворасозӣ, зарфҳои чӯбини миллӣ ва маҳсулоти ба онҳо монанд, маҳсулоти кулолӣ, танӯрсозӣ, асбобҳои мусикӣ, сарпӯш ва маҳсулоти мӯина	67,0	33,0	100,0
12.	Фурӯши маҳсулоти канселярий ва бозичаҳои қӯдакона, фурӯши рӯзномаҳо, мачаллаҳо, тақвимҳо ва китобҳо дар кӯча, фурӯши молҳои қаблан дар истеъмолбуда	67,0	33,0	100,0
13.	Фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ: - дар растаи то 2м	67,0	33,0	100,0
	- дар растаи аз 2м то 4м	88,0	45,0	133,0
14.	Фурӯши ангишт ва ҳезум (ғайристатсионарӣ)	67,0	33,0	100,0
15.	Омода кардан ва (ё) фурӯши таомҳо беҷои нишаст ва берун аз биноҳои статсионарӣ	44,0	23,0	67,0
16.	Фурӯши гулҳои тару тоза	178,0	89,0	267,0
17.	Фурӯши маҳсулот аз пластмасса, гулҳои сунъӣ, маҳсулот аз полиэтилен ва кофаз	56,0	28,0	84,0
<b>Хизматрасонии нақлиётӣ</b>				
18.	Кашонидани мусофирон ба воситаи нақлиёти автомобилии сабукрав	67,0	33,0	100,0
19.	Кашонидани мусофирон ба воситаи микроавтобусҳо	112,0	56,0	168,0
20.	Кашонидани мусофирон ба воситаи автобусҳо	88,0	45,0	133,0
21.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш то 3 тонна ва эвакуаторҳо	88,0	45,0	133,0
22.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш аз 3 то 5 тонна	112,0	56,0	168,0
23.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш аз 5 то 20 тонна	178,0	89,0	267,0
24.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш зиёда аз 20 тонна	557,0	112,0	669,0

25.	Кашонидани маҳсулоти нафтӣ, гази моеъ, сement ва бетон ба воситаи нақлиёти маҳсусгардонидашуда	222,0	112,0	334,0
26.	Кашонидани борҳо бо трактор	44,0	23,0	67,0
27.	Кашонидани борҳо ба воситаи мотороллерҳо	27,0	13,0	40,0
<b>Дигар намуди хизматрасонӣ</b>				
28.	Шудгор ва коркарди замин бо техникаи кишоварзӣ	112,0	56,0	168,0
29.	Кӯфтан ва ҷамъоварии зироатҳои ғалладона бо техникаи кишоварзӣ ва хизматрасониҳои осиёбӣ	67,0	33,0	100,0
30.	Сурудхонӣ дар ҷашну маъракаҳо	490,0	112,0	601,0
31.	Ба ичора додани либоси тӯёна (ба истиснои шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд, Қўргонтеппа ва Қўлоб)	401,0	89,0	490,0
32.	Навозандагӣ, рақкосӣ ва барандагӣ дар ҷашну маъракаҳо	88,0	45,0	133,0
33.	Истифодаи таҷҳизоти радио, телевизион ва таҷҳизоти дигар барои ороишоти макони баргузории ҷашну маъракаҳо	133,0	67,0	200,0
34.	Банаворгирии ҷашну маъракаҳо ва истифодаи нақлиёти маҳсуси автомобилий дар базмҳои арӯсӣ	67,0	33,0	100,0
35.	Хизматрасониҳои сантехникӣ, электрикӣ, суратгирии берун аз бино, фаъолияти дӯзандагӣ, косметикӣ, сартарошӣ, хизматрасониҳои таълимӣ-репетиторӣ. Барқдиҳии аккумуляторҳо, дӯхтани ҷилдҳо барои воситаҳои нақлиёт.	88,0	45,0	133,0
36.	Таъмир, вулканизатсия ва шустушӯи воситаҳои нақлиёт дар ҷойҳои маҳсусгардонидашуда, нусхагирӣ, таъмири асбобҳои мусикӣ, корҳои оҳангарию асбобҳои рӯзгор (ба истиснои истеҳсоли дарвоза, тиреза ва панҷара)	178,0	89,0	267,0
37.	Чаронидани чорво	33,0	17,0	50,0
38.	Таъмир ва тоза намудани пойафзол берун аз бинои статсионарӣ, хизмати миёнаравӣ дар бозор (даллолӣ), баҳия кардани маҳсулоти қолинӣ, хизматрасонии тарозу, тез кардани корду асбобҳо, телефони кӯчагӣ, тайёр намудани калидҳо	45,0	23,0	68,0
39.	Хизматрасонӣ оид ба ичрои корҳо дар хонаҳо. Нигоҳубини пиронсолон, беморон ва кӯдакон	33,0	17,0	50,0
40.	Муқовакунии ҳӯҷҷатҳо	45,0	23,0	68,0

41.	Хизматрасонии боркашонҳо дар фурудгоҳи ҳавоӣ, истгоҳи роҳи оҳан ва терминал	35,0	18,0	54,0
42.	Ҳочатхонаи чамъиятии музднок (пулакӣ)	133,0	68,0	201,0
43.	Хизматрасонӣ оид ба мубодилаи асъор дар нуқтаҳои маҳсусгардонидашудаи статсионари	390,0	112,0	502,0
44.	Хизматрасонии экскаватор ва кранҳои борбардор	222,0	112,0	334,0
45.	Таъмири маҳсулоти ҷавоҳирот	133,0	68,0	201,0
46.	Корҳои ҳаккокӣ, қандакорӣ, таъмири соат, телефон, зарф ва техникаи майшиӣ	67,0	33,0	100,0
47.	Корҳои соҳтмонию таъмирий дар объектҳои шахсони воқеӣ	88,0	45,0	133,0
48.	Фаъолияти байторӣ	88,0	45,0	133,0
49.	Омӯзиши ҳунарҳои миллӣ (дӯзандагӣ, боғандагӣ, риштабоғӣ, газворбоғӣ, дуредгарӣ, қандакорӣ, рассомӣ, рангуборкунӣ, наққошӣ	67,0	33,0	100,0

Эзоҳ: Ба намудҳои фаъолияти соҳибкорие, ки дар Номгӯй дарҷ нагардидаанд, шаҳодатномаи соҳибкори инфириодӣ дода мешавад, ба истиснои:

- дар банди 10 Номгӯй бо ҳоҳиши соҳибкори инфириодӣ дар нуқтаи статсионарии савдо то  $20\text{ m}^2$  ба ивази патент шаҳодатномаи соҳибкори инфириодӣ дода мешавад. Дар ҳолати зиёд шудани майдони савдо аз  $8\text{ m}^2$  то  $20\text{ m}^2$  барои ҳар як метри квадратии зиёдатӣ андоз аз даромад 33 сомонӣ ва андози иҷтимоӣ 17 сомонӣ, ҷамъ иловатан 50 сомонӣ пардохта мешаванд.